

ТАҚРИЗ

**ба автореферати диссертатсияи Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович
дар мавзуи «Таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва
матбуот дар оғози асри XX» барои ларёфти дараҷаи илмии доктори
ilmҳои филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои 10.01.01 – Адабиёти тоҷик;
равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ**

Автореферат, ки ба баррасии таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуот дар оғози асри бист ихтисос ёфтааст, дар фазои илмии адабиётшиносӣ ва рӯзноманигорӣ дорои аҳаммияти маҳсус мебошад ва мавзӯъ на танҳо аз лиҳози таърихиву фарҳангӣ, балки аз дидгоҳи назариявию методологӣ низ қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро баррасии мутақобилаи ду соҳа: адабиёт ва матбуот имконият медиҳад, то равобити бисёрҷабҳае, ки миёни зеҳн, ҷомеа, забон ва навоварии фарҳангӣ шакл мегирад, бо дақиқӣ муайян гардад.

Тавссиути пажуҳиши мушаҳҳас мухакқик бо такя бар манобеи таъриҳӣ ва осори марбут ба оғози садаи бистум, тавонистааст, ки саҳнаи мухими ташаккули шуури ҷамъиятӣ ва бедории миллӣ дар миёни тоҷиконро ба воситаи арзёбии нақши ҳамзамонаи матбуот ва адабиёт бозсозӣ намояд, зеро нашрияҳои нахустини тоҷикӣ на танҳо минбари интишори иттилооти сиёсӣ ва иҷтимоӣ будаанд, балки ба сифати арсаи таҷрибাহои бадеӣ ва шаклгирии жанрҳои тоза низ амал кардаанд.

Аз ин рӯ, арзёбии чунин падида дар шакли як диссертатсияи мукаммал, ки бо пажуҳиши мукаммали назариявӣ ва бардоштҳои мукоисавӣ анҷом гирифтааст, дар доираи илми филология ва журналистика мавқеи хос пайдо мекунад. Муҳаққик бо истифода аз таҳлили ҳронологӣ, мукоисавӣ ва услубшиносӣ бар асоси мисолҳои мушаҳҳас исбот менамояд, ки чӣ гуна адабиёт ба матбуот таъсир мерасонад ва баръаке матбуотро чӣ гуна ба адабиёт имкони таҷдид ва таҷрибаи тоза фароҳам месоварад.

Дар зинаи муқаддимавии рисола бо вусъат ва ба расмият дар бораи аҳаммияти мавзӯъ сухан меравад, ки ҳадаф аз он на танҳо тавҷехи зарурати пажуҳиши як баҳши таърихии адабиёт ва матбуот аст, балки ҳамчунин баёнгари он аст, ки робитаи байни ин ду соҳа, дар ҳуди он давра ва дар заминай бâйдӣ чун василаи таҳқими ҳувияти миллӣ ва тавссеаи шуури ҷамъиятӣ ифшогар будааст.

Ҳамчунин, пажуҳиш бо тавҷехи он, ки чӣ гуна асарҳои бадеӣ дар саҳифаҳои аввалин рӯзномаҳои тоҷикӣ ҷой гирифтаанд ва чӣ гуна нашрияҳо ба воситаи интишори шеър, ҳикоя, мutoиба ва фелетон шароити рушду тавссеаи сабкҳои нави эҷодиро муҳайё кардаанд. ба хонанда ва муҳаққики

оянда имкон медиҳад, то бар мабнои як заманаи мушаҳҳас масъалаи ташакқули насрӯ назми навини тоҷикро дар оғози садаи бист таҳлил кунад.

Арзиши муҳим ва асосии ин пажуҳиш дар он аст, ки довталаби дараҷаи илмӣ бо такя бар намунаҳои мушаҳҳаси рӯзномаҳои «Бухорои шариф», «Оина», «Шуълаи инқилоб», «Овози тоҷик» ва дигар нашрияҳо нишон медиҳад, ки чӣ гуна осори адабӣ ба як унсури ҷудошаванди матбуот табдил ёфтааст ва чӣ гуна худи матбуот бо интишори онҳо ба таҳрикдиҳандай бедории миллӣ ва шуури иҷтимоӣ мубаддал гардидааст.

Дар идомаи баррасӣ бояд таъкид намуд, ки муҳаққик бо як равиши назариявӣ ва низомманд тавонистааст, то ҳудуди кобили қабул нишон дихад, ки таъсири мутақобилаи адабиёт ва матбуот на танҳо як падидаи эҳсосӣ ва иҷтимоӣ буд, балки дорои заманаҳои назариявӣ ва усулии устувор аст, зеро ҳам адабиёт ва ҳам матбуот дар оғози садаи бист ба сифати муассисаи маърифатӣ ва тарбиявӣ амал мекарданд ва бар ин мабно, ҳар яке ба дигаре тавонмандӣ ва шароит фароҳам меовард.

Тавре ки аз натиҷаҳои таҳлилҳои асосии мавзуи ҳимояшаванда маълум мегардад, матбуот ба унвони омили ташакқули жанрҳои адабии адабиёт ба унвони омили шаклгирӣи жанрҳои журналистӣ баррасӣ шудааст ва ин ҳосили як нигоҳе аст, ки аз дидгоҳи методологияи илмӣ бунёдӣ арзёбӣ мегардад, зеро то кунун чунин баррасии ҳамаҷониба дар илми тоҷик ҷой надорад.

Бо вуҷуди ин ҳама арзишҳои назариявӣ ва хидматҳои илмӣ, дар матн баъзе камбуҷӣ ва масъалаҳои ба пешниҳод низ дошта низ мушоҳида мешаванд, ки зикри баъзеи онҳоро барои камол ёфтани пажуҳиш зарур медонем:

1. Дар баъзе мавриҷҳо, таъкид бар барҳе муаллифон ва сарчашмаҳо бештар аст ва дар натиҷа барҳе ҷанбаҳои назариявӣ дар соя мемонанд, ҳол он ки диссертант метавонист бо тавозуни бештари манобеъ масъалаҳо дақиқтар арзёбӣ намояд.

2. Дар қисмати «навгониҳо», ки бояд самараи тоза ва иловаи муҳаққик ба илмро нишон дихад, фикр дар баъзе ҷумлаҳо мубҳаму норӯшан аст (монанди: «дар кори илмӣ ҳусусиятҳои жанрии очерк таҳлил шудааст»), аммо дар мисоли қадом муаллиф ва қадом макола ин ҳуло сабарорӣ сурат гирифтааст, нишон дода нашудааст.

Эродҳои мазкур, ки ҷузъӣ ҳастанд, бештар ба равиши таҳририй ва тарзи баёни матн бар мегарданд, арзиши илмӣ ва назариявии рисола коста намешавад ва пажуҳиш дар умум қобили қабул ва шоистаи ҳимоя мебошад.

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки диссертатсияи макур дорои аҳаммияти қалони назариявию амалӣ буда, таҳқиқоти мӯкаммалу муҳимро дар илми тоҷик ба таври низомманд баррасӣ менамояд ва ба талаботи бандҳои 32-35-

и Тартиби додани дарацаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик гардидааст, ҷавобғӯ аст ва муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ, сазовор мебошад.

Муқарриз:

доктори илмҳои филологӣ, дотсент,
директори генералии Муассисаи
давлатии “Муҷтамаи ҷумҳуриявии
осорхонаҳои Қӯлоб”

 Асозода Ҳ. Р.

«18» сентябри соли 2025.

Суроғ: Аарес: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон.
шахри Қӯлоб, маҳаллаи Р. Солеҳова № 5.
Тел.: (+992) 918633745 E-mail: hamadoni@mail.ru

Имзои Асозода Ҳотам Раҷабро
тасдик мекунам:
мунири бахши қадрҳои Муассисаи
давлатии “Муҷтамаи ҷумҳуриявии
осорхонаҳои Қӯлоб”



Рахмонова Р.

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон.
шахри Қӯлоб, хиёбони Сомонӣ, 10.
Телефон: (+992)985181825;; факс: (8 33 22)226-99.

«18» сентябри соли 2025.